

**БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!**



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 3 (328),
6 феввали соли 2019

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru • www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН



ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ТАҲТИ РОҲБАРИИ ПЕШВОИ МУАЗЗАМИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА СӢИ СОЗАНДАГИВУ ОБОДОНӢ ҚАДАМҲОИ УСТУВОР ГУЗОШТА ИСТОДААСТ!

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулияти бузурги ватансозиро бар дӯш гирифта, ба вучуд овардани тафаккури созандаи миллиро аз мақсаду вазифаҳои аслии барномавиаш медонад. Дар ин замина, таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ бо назардошти барномаҳои ҳизб аз маҷмуи манфиатҳои умумимиллӣ иборат буда, дарёфти тарзи дурусти қорбарӣ ва самти мақсадноки фаъолияти идеологӣ ҷиҳати сафарбар кардани нерӯи тавоноии халқ ба қорҳои бунёдкориву ватансозӣ асоси фаъолияти ҲХДТ ба ҳисоб меравад.

Махсусан, ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ростои Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва истикболи шоиста

аз 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон дар назди худ вазифа гузоштаанд, ки ин рисолати бунёдкоронаро дар яқоягӣ бо аъзо ва ҷонибдорони фаъоли ҳизб сарбаландона иҷро кунанд.

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҷиҳати мукамал сохтан ва ба низом даровардани фаъолияти идеологӣ сохторҳои ҳизбӣ дар асоси дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шурӯъ аз соли сипаришуда бори аввал самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбиро барои сохторҳои ҳудуди вилоят, нафақат бо назардошти вазъи маҳал ва афкори ҷомеа, балки бо инобати мавқеъ ва ҷойгоҳи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва рисолати созандагии он қор-

кард, таҳия ва қабул намуд. Самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ аз мавзӯҳои иборат мебошанд, ки қорбарӣ ва татбиқи дурусти онҳо дар давраи кӯтоҳмуддат ва миёнамуҳлат метавонад мардумро аз хатарҳои замони муосир огоҳ намуда, онҳоро дар самти татбиқи аҳдофи стратегияи давлату ҳукумат, инчунин аз байн бурдани мушкilotи мавҷудаи ҷамъиятӣ, пешгирӣ аз гаравиши ҷавонон ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, нашъамандиву нашъачаллобӣ, таассубу хурофот, инчунин бекорию камбизоатӣ, мубориза алайҳи падидаҳои номатлуби ҷомеа, шинохт ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ, зиракии сиёсӣ, хизмат дар сафи артиши миллӣ, сахмгузори дар ободонии маҳал, дуруст сафарбар намудани қорҳои хайру саҳо ва ғайра фаъл гардонид. Дар

(идома дар саҳифаи 2)



**ДАР ХАТЛОН БЕШ АЗ
6000 ИНШООТ СОХТА
МЕШАВАД**

8



**ОБОДИИ КИШВАР АЗ
МАСЪУЛИЯТИ МО
ВОБАСТА АСТ!**

4



**ПАЁМИ НАВБАТИИ ПЕШВОИ
МИЛЛАТ РҲӢИЯИ СОЗАНДАГИИ
МАРДУМРО БАЛАНД БАРДОШТ**

5



**ҲУНАРМАНДОН АЗ
ДАСТГИРИҲОИ ПЕШВОИ
МИЛЛАТ СИПОСГУЗОРАНД**

6



**НАҲЗАТИҲО МИЛЛАТИ ТОҶИҚРО
ДУБОРА БА КОМИ БАДБАҲТӢ
БУРДАНИАНД!**

7

ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ТАҲТИ РОҲБАРИИ ПЕШВОИ МУАЗЗАМИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА СӢИ СОЗАНДАГИВУ ОБОДОНӢ ҚАДАМҲОӢ УСТУВОР ГУЗОШТА ИСТОДААСТ!



Абдулло РАҲМОНЗОДА,
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

(идома аз саҳифаи 1)
марҳилаи навин бошад, амалишавии ин самтҳо мафкураи миллиро бо назардошти манфиатҳои милли ташаққул дода, ҳамзамон, ин василаи хубест барои ҳифзи шаҳрвандон аз хатарҳои беруна ва сафарбар кардани сокинон ба сӯи ватансозӣ ва эъмори ҷомеаи мутамаддин.

Тавре медонем, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсолаи худ солҳои 2019-2021-ро Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуд. Аз ин рӯ, бо мақсади дар сатҳи сифати баланд амалӣ намудани ин ҳидоятҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон соли 2019-ро барои сохторҳои ҳизбии вилоят Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ эълон намуд. Воқеият нишон додааст, ки танҳо шаҳрвандони бомасъулият ҳозиранд барои худ ва атрофиён шароити арзандаи зиндагиро фароҳам оранд. Ҳисси баланди масъулиятшиносӣ аст, ки водор мекунад шаҳрванд уҳдадорҳои ҷамъиятиро бовиҷдонона иҷро кунад ва қарзи шаҳрвандии худро бо саҳмгузори дар қорҳои созандагиву ободонӣ адо намояд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муроҷиат ба сокинони сарбаланди кишвар қайд намудаанд, ки: “Мо ҳар амали некеро, ки ба шукронаи истиқлолияти озодӣ ва соҳибватаниву соҳибдавлатӣ анҷом медиҳем, барои худамон, фарзандонамон, наслҳои ояндаамон, Ватани азизу маҳбубамон – Тоҷикистон мекунем, зеро ин Ватан ва ин давлат аз ҳуди мост ва онро ба ҷойи мову шумо каси дигар обод намекунад”.

Тоҷикистони соҳибистиклол ҳамчун хонаи умеди тамоми тоҷикони ҷаҳон дар пайи дастури ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз аз рӯз ободу зебо гардида, дар ростои дуруст сафарбар намудани нерӯи тавоноии халқ ба қорҳои созандагиву ободонӣ аз як кишвари ақибмондаи ҷангзада ба кишвари ободу рӯ ба рушд табдил ёфтааст.

Ҳамакун, мо дар раванди омодагӣ ба истиқболи шоиста аз 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ватани маҳбубамон Тоҷикистон қарор дорем ва ҳарчанд ба ин санаи таърихӣ

наздиктар мешавем ва ҳарчи ба гузаштаи бостониву нави худ амиқтар назар мекунем бори дигар ба дурандешии Пешвои миллатамон қоилад мешавем, ки ҳанӯз дар оғози зимомии давлатдориро ба даст гирифтани таъкиди мекарданд, ки дар роҳи ободсозии Тоҷикистони соҳибистиклол ва мустақам кардани пояҳои давлатдорӣ милли набояд ба умеди қувваҳои беруна бошем. Чунки ҳеч кас ба ҷойи мо хонаи моро – Ватани моро обод намекунад!

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳам зодаи Истиқлолият буда, аз ҷониби Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун омил муттаҳидкунандаи нерӯҳои солими ҷомеа ба хотири таҳкими пояҳои Истиқлолият ва рушду нумуи Тоҷикистон таъсис дода шуд. Рисолати асосии он ба созандагиву бунёдкорӣ раҳнамун кардани халқ аст.

Бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашни барои миллати сарбаланди мо бисёр муқаддасу фарҳунда 30-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон аззо, ғаёлон ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар саросари кишвар, аз ҷумла вилояти Хатлон омодагӣҳои ҷиддӣ гирифта, сокинони шарафманди вилоятро барои боз ҳам бештар ободу зебо кардани Ватани азизамон раҳнамоӣ ва сафарбар намуда истодаанд.

Аз ҷумла, дар заминаи амалӣ гардонидани дастури ҳидоятҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ҳалли масъалоти мушкилоти мардум, таъмири тармим ва сохтмони пулу қупрӯкҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, муассисаҳои таълимӣ, майдончаҳои варзишӣ ва сабзу хуррам гардонидани маҳалли зист бо истифода аз нерӯи аззо, ғаёлон, ҷонибдорон ва сокинони маҳал Ақсияи тарғиботӣ-амалии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таҳти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” эълон гардид. Бояд гуфт, сохторҳои ҳизбии вилоят дар давоми соли гузашта дар ҳудуди деҳаву маҳаллаҳо бо сокинон наздики ёздаҳ ҳазор воҳуви мулоқот баргузор намуда, дар самти дуруст сафарбар кардани қорҳои хайру саҳо ба хотири ҳалли масъалаҳои мавҷудаи ҷамъиятӣ ва аз лиҳози маънавият омода намудани ҷомеа барои амалӣ гардонидани созандагиву бунёдкорӣҳои нав ба хотири рушди кишвар замина гузоштанд. Дар доираи ақсияи ҳизбии “Якҷоя ҳал мекунем!” сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон вазифадор гардидаанд, ки зимни воҳуриҳо бо мардум дар маҳал масъалаи сафарбар кардани аҳоли ба созандагиву бунёдкорӣ, ғаёл гардонидани онҳо дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоии мавҷуда тариқи дуруст сафарбар намудани қорҳои хайру саҳо, инчунин дарёфти ҳалли масъалаҳои бекорӣ ва фаро гирифтани сокинон ба шугӯро дар заминаи рушди хоҷагидорию соҳибкорӣ, қорҳои хонагиву ҳунарҳои мардумӣ тарғиб намуда, бо истифода аз қувваи ғаёлон, аззо ва ҷонибдорони ҲХДТ дар ҳалли амалии мушкилоти мавҷуда саҳми бевосита гузоранд. Татбиқи Ақсияи тарғиботӣ-амалии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таҳти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” то соли 2021 ба нақша гирифта шуда, аз ин роҳ саҳми бештари мардум ҷиҳати ободонии дехот ва иштироки ғаёлона дар

қорҳои созандагиву бунёдкорӣ таъмин карда мешавад.

Воқеан, тавре дида истодаем, дар доираи ақсияи ҳизбии “Якҷоя ҳал мекунем!” бо ҳидоятҳои сохторҳои ҲХДТ дар вилояти Хатлон қорҳои созандагиву бунёдкорӣ дар деҳаву маҳаллаҳо рӯз аз рӯз суръати тоза касб карда истодаанд. Сокинони сарбаланди вилоят рисолати бунёдкорӣро худро бараъло дарк намуда, бо ҳисси масъулияти баланди шаҳрвандӣ дар ободии макони зисти худ саҳми арзанда мегузоранд. Бо ташаббус ва роҳнамоии кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ҷиҳати татбиқи Ақсияи ҳизбии “Якҷоя ҳал мекунем!”, ҷадвали алоҳида ташкил гардида танҳо дар моҳи январ соли ҷорӣ бо ҷалби нерӯи мардум ва аззо ҷонибдорони ҳизб беш аз 200 иқдомҳои созанда амалӣ карда шуданд. Аз ҷумла, дар ин маврид ба дуруст сафарбар кардани қорҳои хайру саҳо аҳамияти аввалиндараҷа дода шуда, сокинон ба ҷойи баргузори маърақаҳои пурдабадаи азодорӣ (сартахтагӣ, серӯзагӣ, ҳафт, чил, сари сол ва ғайра) ба хайрҳои ҷория рӯ оварда, роҳҳои байни деҳаҳо сангфарш намуданд, пулҳои вайроншударо таъмир карданд, қад-қад роҳҳои ниҳол шинониданд, дастӣ дармондагону ятимонро гирифтанд ва монанди инҳо.

Қорҳое, ки ҷиҳати иҷрои қисмати амалии ақсияи “Якҷоя ҳал мекунем!” дар доираи ҷадвали ҷорабинҳои сатҳи маҳал дар давоми нимсолаи якуми соли 2019 бо ҷалби оммаи васеи сокинон пешбинӣ шудаанд, аз инҳо иборатанд:

Тоza кардани ҷӯю заҳбурҳо, покизау гулзор намудани маҳалли зист, оромгоҳ ва ҷойҳои таърихӣ, шинонидани дарахтони ҳамешасабз, рангу оҳақ кардани қисмати берунии дару девори ҳавлиҳо, сангфарш кардани роҳҳои байни деҳаву маҳалла, гачқорӣ ва андова кардани девори ҳавлии шахсони маъҷубу бепарастор, таъмири обод сохтани ҷойҳои ҷамъиятии маҳалла, мусоидат дар баргузори тӯи хонадоршавии ҷавонони ниёзманд, қисман таъмир намудани ҷойҳои таъмирталаби мактаб (ойинабандӣ кардани тирезаҳо, иваз намудани дару тирезаҳои фарсуда, ранг кардани фаршу деворҳо, насби шиору овезаҳои мувофиқ ва ғайра), харидани мизу курсии дарсӣ барои мактабҳо, тахтаи синф ва дигар маводи аёни, ашёи хониш ва сару либоси мактабӣ ба қӯдакони ятиму камбизотат, харидани ва ба китобхонаҳои мактаб ва ҷамоату деҳаҳо тухфа намудани китоб (миқдори ин қорҳо мувофиқи имконият аз ҳисоби харҷҳое, ки барои маърақорони пешбинӣ шудааст), бунёди иншооти иҷтимоӣ, қанда баровардани хати оби нӯшокӣ, расонидани қӯмак ба ятимохона ва хонаи пиронсолон, сохтани майдончаҳои варзишӣ, ҷой барои бозии қӯдакон, ҳамзамон, мусоидат ба амалишавии нақшаи қорҳои созандагӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар амалҳои хайри ҷамъиятӣ тибқи салоҳдид ва эҳтиёҷоти ҷомеа.

Бо истифода аз фурсат, аз тамоми сокинони шарафманди вилояти Хатлон даъват ба амал меорем, ки бо нишон додани масъулияти баланди шаҳрвандӣ дар ин самт якҷоя бо

сохторҳои ҳизбӣ ва ғаёлони ҷомеа қор бурда, дар ободии кишвар саҳм гузоранд.

Барои устувор нигоҳ доштани робита бо аҳоли ва доимӣ намудани қорҳои ободонӣ дар деҳаву маҳаллаҳо, инчунин мунтазам қорбарӣ намудан бо аҳоли, шарҳу тавзеҳи дурусти иқдомҳои роҳбарияти кишвар, раҳнамоӣ намудани халқ ба созандагиву бунёдкорӣ, мусоидат дар ҳалли масъалаҳои мавҷудаи ҷамъиятӣ, барқарор кардани иртибот бо кишрҳои гуногуни ҷомеа, таъмини робитаи доимии мардум бо макомоти давлатӣ таваассути ҳизб ва ба ҳамаи васила боло бурдани ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ дар заминаи ҳамаи деҳаву маҳаллаҳои ҳудуди вилоят ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ таъсис дода шуданд. Бо истифода аз ин имкониятҳо сокинон метавонанд масъалаҳои дар деҳаву маҳаллаҳо мавҷудбударо якҷоя бо сохторҳои ҳизбӣ ҳалли фасл намоанд. Дар ин росте шиорҳо дар қору амали ҳаррӯзаи мо мебошад ба ин шакл бошанд:

-Деҳаи ободӣ ман хонаи ободӣ ман аст – якҷоя деҳаамонро мисли хонаамон обод месозем! (таъмири роҳу пулҳо ва дигар қорҳои ободонӣ дар ҳудуди деҳа);

-Об манбаи ҳаёт аст –дар бунёду азнавсозии нуктаҳои обрасонӣ якҷоя саҳм мегузорем! (Таъмири азнавсозии объектҳои обрасонӣ);

-Мактаб боргоҳи илму маърифат ва макони таълиму тарбияи фарзандонамон аст – дар ободии он якҷоя саҳм мегузорем! (Сохтмони ва таъмири азнавсозии мактабҳо, харидани додани мизу курсӣ ва воситаҳои аёни ба ҷойи маърақаҳои пурдабадаи маросимҳои азодорӣ);

-Мо миллати фарҳангиву бомаданият ҳастем ва якҷоя дар рушди соҳаи фарҳанг саҳм мегузорем! (Сохтмони ва азнавсозии муассисаҳои фарҳангиву иҷтимоӣ, қӯмак ба китобхонаҳо, дастрас кардани асбобҳои мусиқӣ ва ғайра);

-Ман одами поквичдонам – пора додан ва пора гирифтаниро маҳкум мекунам. Якҷоя ба муқобили коррупсия, ки монеи рушду созандагӣ мегардад, мубориза мебарем!

-Ҳифзи амнияти озуқаворӣ аз хоҷагидориву кишоварзӣ вобаста аст – якҷоя аз замин самаранок истифода бурда, дастархони худро пурфайзу баракат мегардонем! (афзалият додан ба рушди хоҷагидорӣ ба ҷойи рафтани муҳҷирати меҳнатӣ);

-Ҳунарманд доимо ба ҷойи қор таъмин аст – якҷоя ҷавононро ба ҳунармандиву қорҳои хонагӣ ташвиқ ва ҷалб менамоем! (ривочу раванг додани ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун соҳаи даромаднок бо истифода аз имтиёзҳои давлатӣ).

Дар охир аз Шумо ҳавватанони гиромӣ даъват ба амал меорем, ки биёед дар якҷоягӣ дар қорҳои созандагиву бунёдкорӣ бо ҳисси баланди масъулияти шаҳрвандӣ саҳми сазовори худро гузорем!

Биёед миллати тоҷикро ба ҷаҳониён ҳамчун миллати меҳмондӯсту бофарҳанг муаррифӣ намуда, сайёҳонро дар деҳаву хонаи ободу гулгулшуқуфони худ пазирай кунем!

Биёед бар пояи дастури ҳидоятҳои созандаи Пешвои миллат Ватанамонро ободтар созем!

ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ БАРНОМАИ МУККАМАЛИ БУНЁДӢ ВА РОҲНАМО БАРОИ ОЯНДАИ НЕКИ КИШВАР АСТ



Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки санаи 26.12.2018 ироа гардид, тамоми мавзӯҳои муҳими ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъиятии мардуми кишварро дар бар гирифта, таҳлил ва дастури супоришҳои дар он зикргардида роҳи ҷомеаро барои расидан ба ҳадафҳои минбаъдаи ватансозӣ равшан сохт, ки аз ҷониби аҳли ҷомеа ҳамчун барномаи мукаммали бунёдӣ ва роҳнамо барои ояндаи неки кишвар ниҳоят самимӣ пазируфта шуд.

Мухтавои Паём хеле васеъ буда таваҷҷуҳи ҷомеаи вобаста ба мавзӯҳои дар он баррасигардида зиёд аст, вазифаи мо ғайрон ва ҷиҳзиён аз он иборат аст, ки шарҳу тавзеҳи онро дар миёни аҳоли ба таври фарогир ба роҳ монда, халқро ҳамчун нерӯи бузурги пешбарандаву ободкор барои анҷоми вазифаҳои муайяншуда сафарбар намоем. Паёми навбатӣ аз дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи расидан ба ҳадафҳои миллӣ башорат дода, дар ин рост таъкидҳои судманд баён карда шуд. Сарвари давлат саноатикунони босуръати кишварро ҳадафи ҷоруми миллӣ эълон карда, таъкид намуданд, ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бояд ба 22% расонида шавад. Дар ин муддат амалишавии нақшаи гузариши кишвар аз шакли аграрӣ ба индустриалӣ – аграрӣ пешбини гардидааст. Ин омил барои Қўлоби бостонӣ низ ниҳоят муҳим буда, маҳз бо ин роҳ метавонем мардумро бо ҷои кори доимӣ ва маоши муносиб таъмин намоем. Ҳамзамон, бо дастури Пешвои миллат ҷиҳати дастгирии минбаъдаи соҳибкорон дар кишварамон “300 рӯзи ислохот оид ба дастгирии соҳибкорӣ ва бехтар намудани фазои сармоягузорӣ” амалӣ карда мешавад. Ин тадбирҳо боиси рушди иқтисоди миллӣ гардида, Тоҷикистонро аз кишвари рӯ ба рушд ба марҳилаи нави тараққиёт ворид месозад.

Истиқлолияти комили энергетикӣ ҳамчун ҳадафи муҳими стратегӣ пайваста дар мадди назари Пешвои миллат қарор дошта, бо сиёсати хирадмандона ва дастгириҳои пайгиронаи Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолӣ халқ ба орзуи деринтизори худ расид. Дар ин миён суҳанони пурарзиши Сарвари давлатро меҳомам ёдрас намоям, ки чунин гуфтаанд: “Он рӯз дур нест, ки дар партави нури Роғун парчамҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ва тоҷи заррини давлати тоҷикон ҷилои тозае хоҳад гирифт”. Соли гузашта, дар арафаи сол-

гарди Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва намояндагони воломакоми кишварҳои гуногуни олам агрегати аввали НБО-и Роғун ба истифода дода шуд, ки ин дастовард яке аз масъалаҳои меҳварии Паёми навбатӣ буд. Ҳамзамон қайд гардид, ки имсол агрегати 2-юми НБО-и Роғун ба қор дароварда мешавад. Ба қор даровардани НБО-и Роғун натавон барои мамлакатам, балки барои рушди давлатҳои минтақа низ мусоидат хоҳад намуд.

Дигар масъалаи дар Паёми имсола баррасигардида ин раванди боло рафтани муносибатҳои Тоҷикистону Ўзбекистон мебошад, ки Пешвои миллат чунин изҳор доштанд, ки “Ба ин дастовард мо баъди мулоқоти музокироти дучониба, сафарҳои давлатии роҳбарони ҳар ду давлат ва ба имзо расидани созишномаи шарикӣ стратегӣ байни кишварҳои бо ҳам дӯсту бародар муваффақ гардидем, ки дар натиҷа рафтуомади озодонаи мардум таъмин гардида, дар зарфи нӯҳ моҳ беш аз дуоним миллион нафар шаҳрвандони ҳар ду кишвар ба дидори ҳешу табори худ муяссар шуданд ва ҳамкориҳои иқтисодиву тичоратӣ ва гуманитарӣ бамаротиб таҳким ёфтанд”.

Аз ин нуқтаи назар бармеояд, ки тақвияти робитаи дӯстона ва барқарор кардани муносибатҳои судманд бо дигар давлатҳои олам, махсусан бо кишварҳои ҳамсоя роҳи ҳалли ақсар мушкилотҳо буда, барои рушди ҳамаи ҳамсоядавлатҳо низ судманд мебошанд.

Муҳим будани дигар масъалае, ки дар Паём зикраш рафт ин расман оғоз гардидани татбиқи ташаббуси ҷоруми ҷаҳонии Тоҷикистон дар Рӯзи байналмилалӣ захираҳои дар соҳаи об – «Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» бо иштироки Роҳбари давлат дар Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба шумор меравад, ки чунин ташаббусҳои созандаи сатҳи ҷаҳонӣ обрӯ ва нуфузи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баландтар менамояд.

Пешвои музазми миллатамон дар ҳалли яке аз масъалаҳои глобалии ҷаҳон, яъне масъалаи истифодаи самаранокии об дар сатҳи ҷаҳонӣ пешсафу ташаббускор мебошанд, ки ин боиси ифтихори мост.

Дар ин замина дастур доданд, ки “...тибқи нақшаи қорҳои созандагиву ободонӣ ба муносибати 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ дар баробари сохтмон ва таъмиру тармими иншооти таъиноти иҷтимоӣ, инчунин, мушкилоти таъминоти аҳоли бо оби босифати ошомиданӣ дар маҳалҳои аҳолинишин, махсусан, дехот бояд ҳал карда шаванд”. Албатта, бо иҷрои дастури супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳолии бархе аз деҳаҳои маҳаллаҳои шаҳри Қўлоб низ бо оби тозаӣ нӯшоқӣ таъмин гардида истодаанд. Имсол ва минбаъд низ ҷиҳати

таъминоти аҳоли бо оби босифати ошомиданӣ дар маркази шаҳр ва деҳаҳои Қўлоб қорҳо идома мебанд.

Зимни ироаи Паём Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қаноатмандӣ дар муҷрият ба халқи шарафманди Тоҷикистон мужда доданд, ки “Бо арзи эҳтирому самимият ва миннатдорӣ ба мардуми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла соҳибқорону тоҷирон ва дигар шахсонӣ хайрхоҳу хийматбаланд барои ташаббусҳои созанда меҳомам як нуқтаро таъкид намоям: ба раванди созандагии Ватан ҳар як шаҳрванди бонангу номус бояд саҳмгузор бошад ва ҳар фарди ҷомеа бояд қасбу ҳунаре дошта бошад, ки бо истифода аз он зиндагии худро пеш барад.

Мо барои ҳар шахсе, ки меҳомад қасбу ҳунар, ниҷу нақша ва қобилиятӯ истеъдоди худро амалӣ гардонад, яъне ҷиҳати худтатбиқкунии шаҳрвандон шароити мусоид фароҳам меорем.

Мо ҳар амали неқеро, ки ба шукронаи истиқлолиятӯ озодӣ ва соҳибватаниву соҳибдавлатӣ анҷом медиҳем, барои ҳудамон, фарзандонамон, наслҳои ояндамон, Ватани азизу маҳбубамон – Тоҷикистон меқунем, зеро ин Ватан ва ин давлат аз ҳудӣ мост ва онро ба ҷойи мову шумо қаси дигар обод намеқунанд”.

Аз суҳанони пурмуҳтавои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси музазми ҚХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бармеояд, ки бо сиёсати дурандешона ва башардӯстонаи худ чун ҳамешагӣ барои мардуми кишвар ғамхорӣ менамоянд ва тамоми нерӯи бузурги ҳешро барои давлатсозию бехтарнамони сатҳу сифати зиндагии ҳар як соқини мамлакат равона намудаанд.

Мавриди зикр аст, ки дар самти татбиқи амалии Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси музазми ҚХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне аз Паём то Паём қорҳои муайянеро ба анҷом расонида, дар ақсари маҳаллаҳои деҳаҳои ҳудуди шаҳри Қўлоб бо ҷалби соқинон ва соҳибқорону шахсонӣ саҳоватпеша иншоотҳои гуногуни иҷтимоию маишӣ сохта ба истифода дода шуд, ки барои таъсиси ҷойҳои нави қорӣ ва ободу зебо шудани Қўлобшаҳри бостонӣ нақши созгор гузошт.


Бо итминон метавон гуфт, ки Паём барнома ва дастурамали қорбарӣ буда, масъулияти ҳар яки моро барои хизмати соқиллона дар назди халқу Ватан баланд менамояд.

Минбаъд низ мо то соли 2021 барои истиқболи шонстан ин ҷашни муқаддасу муқоракӣ миллӣ, яъне 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ақси дастури супоришҳои Пешвои музазми миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон қорҳои зиёди ободониву созандагиро дар шаҳри Қўлоб ба нақша гирифтаем, ки онҳоро бо азму ирода ва нангу номуси ватандорӣ марҳила ба марҳила амалӣ хоҳем қард.

Ҳайрулло АМОНУЛЛО
- узви Қумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон

Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси музазми хизб мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 26 декабри соли 2018 ироа гардид, ҳадафу барнома ва самтҳои меҳвари ғайолияти мардуми кишварро барои боз як соли дигар ва дар умум барои солҳои минбаъда дақиқу мушаххас намуд.

Боиси таваҷҷуҳи ҳос аст, ки Пешвои миллат Паёми имсолаи худро бо ишорат ба се рӯйдоди муҳиму хотирмони таърихӣ ва рамзи нақуву



ПЕШВОИ МИЛЛАТ: «БА СОҚИНОНИ САРБАЛАНДИ МАМЛАКАТ ЗИНДАГИИ ПУРНИШОТ ОРЗУ МЕНАМОЯМ»

саодат ва хушбахтии марудми тоҷик, ки дар давоми соли 2018 роҳандозӣ гардиданд, оғоз намуданд.

Аввалан, оғози «Татбиқи ташаббуси ҷоруми ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи об-Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2018», сониян ба қор андохтани қарҳаи якуми Нерӯҳои барқии обии «Роғун» ҳамчун иншооти тақдирсози ақр ба ояндаи дурахшони Тоикистон, ки бо шарофати он орзуи қандинсолаи мардуми шарифу заҳматқашӣ миллати тоҷик амалӣ гардид ва ниҳоят ҳалли масъалаҳои зиёда аз ду даҳсола ба вучудодаи сиёсӣву иқтисодӣ ва тичоратӣ бо ҷумҳурии ба мо дӯсту бародар Ўзбекистон дар ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва маънавии мардум маҳсуб меёбанд.

Ин се рӯйдоди муҳими таърихӣ дар саранавишт ва таъриху миллату қулли мардуми тоҷик бо қарфҳои заррин то абад навишта хоҳанд шуд, чунки ин рӯйдодҳои таърихӣ бо оғози марҳилаи тоза таҳаввулоти Тоҷикистони соҳибистиклоли мо заминаҳои устувор гузошта, дар таъмини нуфузу мақоми баланди кишвар ҳамчун давлати ташаббусқори сатҳи ҷаҳонӣ таъсиргузор хоҳанд буд.

Дар Паёми имсолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси музазми хизб мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардид, ки «Бо мақсади вусъат бахшидан ҷиҳати рушди инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ дар ҳама минтақаҳои мамлакат ва андешидани тадбирҳои иловагӣ ва бо дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори дехот пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунароҳои мардумӣ» эълон қарда шаванд».

Ҳамзамон, дар Паёмашон Сарвари давлат дар робита бо дарназардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои нави қорӣ пешниҳод намуд, ки саноатикунони босуръати кишвар ҳадафи ҷоруми миллӣ эълон шаванд.

Дар воқеъ, мо ба ҳамаи ин ҳадафҳои наҷиби фардосоз, инчунин татбиқи барномаҳои бузурги давлатӣ танҳо дар сурате мушарраф мегардем, ки мутахассисони

ҷавобгӯ ба замони муосир омода намоем. Ҷӣ тавре дар Паём Пешвои миллат зикр намуданд: «Мо ба соҳаҳои илму маориф эътибори аввалиндараҷа дода, ислохотро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо маром идома медиҳем ва мушкilotи мавҷударо давра ба давра бартараф менамоем».

Масъулияти тайёр намудани мутахассисон пеш аз ҳама ба души омӯзгорони соҳибқасб, хирадманду соҳибтаҷриба вобастагӣ дорад.

Пешвои миллат борҳо таъкид намуда буданд, ки омӯзгор ё мурррабиву тарбиятгар ҳеҷ гоҳ ҳуқуқи хато намуданро надорад ва бояд дар амри иҷрои рисолати пешбарандаи ҷомеа будани ҳеш ҳамеша дар талош бошад.

Ҳамзамон, Пешвои миллат Перзиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси музазми хизб мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми имсолаи худ чунин таъкид намуданд: “Мо бояд аз истиқлолиятӯ озодӣ ва соҳибватаниву соҳибдавлатӣ шукрона намоем. Шукронаи Ватани азизу соҳибхитёр ва маҳмубамонро ба ҷо орем, бо дарназардошти вазии нооромии минтақа ва ҷаҳон зирақиву хушёрӣ сиёсиро аз даст надиҳем, Ватанамонро сидқан дӯст дошта, ба давлати соҳибистиклоламон содиқу сазовор бошем, тамоми саъю талоши худро ба хотири пешрафту нерӯманд гардонидани он ва дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардоштани нуфузу эътибори Тоҷикистони азизамон равона қунем».

Дар ҳақиқат ин гуфтаҳои оқилонаву хирадмандонаи Сарвари давлат ҳамаи моро вазифадор менамояд, ки аз сулҳу субот, оромии диёр, дастовардҳои замони соҳибистиклолӣ шукрона намуда, ба қадри ин давлату сарзамин бирасем.

Дар ин замина мардуми заҳматқашу меҳнадӯсти ноҳия бо истифода аз ҳамаи имкониятҳои дар татбиқи сиёсати хирадмандонаи Раиси музазми ҚХДТ дар рушду нумӯи ноҳия ва дар маҷмӯи Ватани азизамон-Тоҷикистони соҳибистиклол ҳамеша саҳми босазои худро хоҳанд гузошт.

Маҳмадҷонус САЙФУДДИНЗОДА
- узви Қумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ

ОБОДИИ КИШВАР АЗ МАСЪУЛИЯТИ БАЛАНДИ
ВАТАНСОЗИИ МО ВОБАСТА АСТ!

Бо иштироки кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ пайвасти Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони

«Якҷоя ҳал мекунем!» бо мақсади тозаву озода намудани ду тарафи шохроҳи ноҳия баргузор карда мешавад.

Сокинони ноҳия, аз ҷумла фаёлон, аъзо ва

ҷонибдорони ҲХДТ аз ташкилоту муассисаҳо дар рӯзҳои истироҳатӣ бо истифода аз обу ҳавои мусоид ба ҳашари дастачамъона баромада, баҳри ободонии маҳалли зисти худ камари Ҳиммат бастанд.

Бояд тазаққур дод, ки ҷунин иқдомҳои созида дар доираи Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар оянда низ пайвасти анҷом дода мешаванд.

н. Ҷ. БАЛҲӢ

СОКИНОНИ МАҲАЛ АЗ НУКТАҲОИ АСОСИИ ПАЁМ
БАРҲУРДОР ГАРДИДАНД

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи татбиқи қисмати тарғиботӣ -амалии Аксияи хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» ҳамҷунин бобати иҷрои чадвали тасдиқгардидаи баргузорию вохӯрию мулоқотҳо, оид ба баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ дар ташкилоту ибтидоии хизбӣ «Маҳаллаи №10» вохӯрии навбатиро бо сокинони маҳал баргузор намуд.

Дар рафти мулоқот самтҳои афзалиятноки фа-



волияти ҲХДТ, Паёми навибати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунароҳои мардумӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд.

Баъдан вобаста ба татбиқи қисмати тарғиботӣ-

амалии Аксияи хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо ташаббуси раиси ташкилоту ибтидоии хизбӣ «Маҳаллаи №10» Алмадова Сангимоҳ сокинон ва фаёлонҳои ҲХДТ ба ҳашари дастачамъона баромада, дар қорҳои ободонӣ ва нармакунӣ замин бо мақсади кабудизоркунӣ саҳм гузоштанд.

н. ТЕМУРМАЛИК

ЯК ҚАДАМИ УСТУВУРУ БУЗУРГИ КИШВАРИ МО ДАР
САМТИ РАСИДАН БА ҲАДАФИ СЕҶОМИ СТРАТЕГИИ
МИЛЛӢ-ИСТИҚЛОЛИЯТИ ЭНЕРГЕТИКӢ

Дар ташкилоту ибтидоии хизбӣ «Маркази тибби Сино»-и ҷамоати деҳоти Тоҷикободи ноҳияи Вахш оид ба шарҳу тавзеҳ ва татбиқи Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва самтҳои афзалиятноки фаёлияти ҲХДТ вохӯрии таъсирбахш доир карда шуд.

Дар вохӯрии мазкур раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Одиҷон Маҳмадов, мудирӣ шӯбаи кор бо ҷавонони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Даминов Илҳом иштирок ва суҳанронӣ намуданд.

Масъулин иброз доштанд, ки яке аз дастовардҳои хотирмони соли сипаришуда ин ба кор андохтани агрегати якуми Нерӯгоҳи барқи обии



Роғун мебошад, ки Пешвои миллат дар Паёмашон ба Маҷлиси Олӣ қайд карданд: «Ба кор андохтани агрегати якуми Нерӯгоҳи барқи обии Роғун, яъне иншооти тақдирсози аср ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон, ки ба шарофати он орзуи чандинсолаи мардуми шарифу заҳматқарини тоҷик амалӣ гардид, ибтидои гардиши қуллӣ дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол ва як қадами

устувору бузурги кишвари мо дар самти расидан ба ҳадафи якуми стратегияи милли-истиқлолияти энергетикӣ ба ҳисоб меравад».

Дар охир ҷиҳати дар амал татбиқ намудани Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо иштироки кормандони ташкилоту ибтидоии хизбӣ қисмати замин ташкилот нарма ва тозаву озода карда шуд.

н. ВАХШ

ПЕШВОИ МИЛЛАТ: МАВҶЕИ ЗАНОНРО ДАР
ТАТБИҚИ СИЁСАТИ ИҶТИМОИИ ДАВЛАТ ДАСТГИРӢ
МЕНАМОЕМ

Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ дар доираи чадвали баргузорию хонишҳои сиёсӣ ва вохӯриву мулоқот дар ташкилоту муассисаҳо ва деҳаву маҳаллаҳо дар ташкилоту ибтидоии «Ибрат»-и ҷамоат деҳоти Тугарак оид ба муҳтавои Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамлакат бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ Сафарова Ҳафиза, мудирӣ шӯбаи кор бо занон ва ҷавонони Кумитаи иҷроия Манучехри Хуршед хониши сиёсӣ баргузор гардид.

Зимни баргузорию он



Сафарова Ҳафиза атрофи самтҳои афзалиятноки фаёлияти хизбӣ, нуктаҳои асосии Паёми Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳанронӣ намуда, қайд кард, ки Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсолаи худ қайд намуданд, ки «Мо минбаъд низ мақоми занонро дар ҷомеаи баланд бардошта, мавқеи онҳоро дар татбиқи сиёсати иҷтимоии

давлат дастгирӣ менамоем». Ҷавобан ба ин ғамхориҳои Пешвои миллат мо занонро зарур аст, ки барои ободонӣ ва пешравии Ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорем.

Дар охир 20-нафар занони деҳа бо хоҳиши худ барои шомил шудан ба сафи ҲХДТ ба унвони Кумитаи иҷроияи ноҳиявии хизб ариза пешниҳод намуданд, ки онҳо бо хушнудӣ пазируфта шуданд.

н. ВОСЕЪ

ОЯНДАИ ДАВЛАТ АЗ МУТАХАССИСОНИ САТҲАН
КАСБӢ ВОБАСТАГИИ АМИҚ ДОРАД

Тибқи нақша-чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара дар ташкилоту ибтидоии хизбӣ «Сино»-и Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон оид ба самтҳои афзалиятноки фаёлияти хизбӣ бо иштироки Каримов Пирмуҳаммад раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии

Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара хониши сиёсӣ баргузор гардид.

Дар он атрофи Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон, баланд бардоштани сифати таълим ва идораи сифати таҳсилот, оморасозии мутахассисони сатҳан касбӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори озоди меҳнат, пешгирии беморҳои сироятӣ, аз қабили ВНМО/БПНМ, риояи қонунҳои миллии, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба хизбу ҳаракатҳои ифротӣю тундгаро, фарҳанги истифодабарии сомонҳои

ичтимоӣ, саҳмгузорию дар қорҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи сазовори 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!», эҳё ва рушди ҳунароҳои мардумӣ суҳанронӣ карда шуд.

н. ДАНҒАРА

МАРДУМ ДАР РОҲИ СОЗАНДАИ ҲХДТ ТАЛОШ
ВАРЗИДА ИСТОДААНД!

Ҷиҳати иҷрои саривактии дастуру супоришҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон оид ба баргузорию намудани чорабиниҳои сатҳи баланд дар ростии «Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ» бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷ чорабиниҳои сиёсӣ тахти унвони «Мардум дар роҳи созидаи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон қадам мениҳанд!» роҳандозӣ гардид.

Дар вохӯрии мазкур ҷавонон, фаёлон, аъзо ва ҷонибдорони хизб, кормандони ташкилотҳои ибтидоии тобеи ҷамоати шаҳрак иштирок намуданд.

Сараввал раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷ Файзи-



ев Каримҷон баромад намуда, оид ба вазифаҳои аввалиндараҷаи хизбиён, ки аз муҳтавои Паёми навибати Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, андешаронӣ намуд.

Баъд аз баромадҳои судманд иштирокдорони ҷамоиш барои иҷрои қорҳои амалӣ сафарбар гардиданд. Дар ин рӯзи ободонӣ сокинон бо тоза

кардани ҷӯйҳои обгузар, нарма кардани беҳи дарахтон, шинондани ниҳолҳои мевадиханда ва ороишӣ, кашидани ҷӯи обгузар, шинондани гулу гулбуттаҳои ороишӣ машғул шуданд.

Бо ин қорӣ дастачамъона сокинони ноҳия дар ободии диёри азизи худ Тоҷикистон каме ҳам бошад саҳмгузорию шуданд.

н. ПАНҶ

ПАЁМ ҲУҶҶАТИ САРНАВИШТСОЗ БАРОИ
МИЛЛАТИ ТОҶИК

Дар ташкилоту ибтидоии хизбӣ «Роҳнамо»-и Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар оид ба баррасии мазмуну муҳтавои Паёми навибати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аъзои хизб дар маҳаллаи «Ғайрат» вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар ин вохӯрӣ муо-

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташаббусҳои неку ояндасози Роҳбари давлат ва дар бораи Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», инчунин эълон гардидани солҳои 2019-2021 Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунароҳои мардумӣ андешаронӣ намуданд.

Дар идомаи вохӯрӣ Асадуллозода Ватан ба суҳан баромада, дар бораи самтҳои афзалиятноки фаёлияти Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон, баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандии сокинони маҳал, сарфаву сариштақорона истифода бурдани қувваи барқ, дурӯст сафарбар кардани қорҳои хайру саҳо, моҳияти хизмати ҷавонон дар сафи Артиши миллӣ ва Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» андешаронӣ намуд.

н. БОХТАР

АКСИЯИ СОЗАНДАГИВУ БУНЁДКОРОНАИ ҲХДТ БО МАРОМ ИДОМА ДОРАД



Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайхун дар доираи Аксиия тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони "Якҷоя ҳал мекунем!" дар маҳаллаи Мушфиқӣ корҳои ободониву созандагӣ доир карда шуд.

Инчунин, дар роҳандозии Аксиия ҳизбӣ кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайхун иштирок доштанд.

Аксиия мазкур аз ҷониби сокинон бо хушнудӣ пазируфта шуда,

бо ибтикори сокини маҳаллаи роҳи маҳаллаи Мушфиқӣ, ки солҳои зиёд рӯи таъмирро надидаву ба рафту омади истикоматкунандагон монеа эҷод мекард, сангфарш карда шуд.

Чунин корҳои ободониву созандагӣ бо ташаббуси фаёлон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ дар ҳудуди ноҳияи Ҷайхун дар партави Аксиия тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони "Якҷоя ҳал мекунем!" бо маром идома доранд.

н.ҶАЙХУН

ПАЁМИ НАВБАТИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ РҲҲИЯИ СОЗАНДАГИИ МАРДУМРО БОЛО БАРДОШТ

Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз руҳияи созандагии мардумро хеле боло бардоштааст. Ин маъниро дар ҳонишҳои сиёсӣ, ки дар ташкилотҳои ҳизбӣ оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ гузаронида мешавад, бараъло эҳсос менамоем.

Ҳониши сиёсӣ дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ «Дашти кавак»-и ҷамоати деҳоти Ховалинг бо иштироки кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия, вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳия гузаронида шуд.

Дар назди аъзои ҲХДТ мудирӣ шуъбаи ташкилии Кумитаи иҷроияи Ҷалолӣдин Қаюмов ба-



ромад намуда, мазмуну муҳтаво ва талаботҳои самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ-ро ба онҳо фаҳмонид.

Вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳия аз ҳавзаи интихоботии № 6 Гулҷаҳон Сафарова дар баробари шарҳу тавзеҳи Паёми Пешвои миллат аз фаъолияти вакили худ дар давоми соли 2018 дар назди нтиҳобкунандагонаш ҳисобот дод.

Ҳозирин дар баромадашон оид ба гирифтани маъ-

лумоти мукамал дар бораи бандҳои Паём ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ ва барои доир намудани чунин вохӯрии судманд миннатдорӣ намуда, изҳор доштанд, ки барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30 -солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ ва созандагиро вуҷудати тоза мебахшанд.

н.ХОВАЛИНГ

ҲХДТ БАРОИ ТАЪМИНИ ЗИНДАГИИ АРЗАНДАИ МАРДУМ ТАЛОШ МЕВАРЗАД!



Дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ "Шуғли аҳоли" ҳониши сиёсӣ доир гардид.

Дар ин маҷлис раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фарҳор Аличон Назров баромад намуда, самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ-ро ба

ҳозирин мухтасар шарҳу тавзеҳ дод.

Инчунин, кайд гардид, ки табиғот рисолати аслии фаъолияти ҳизбӣ сиёсӣ ба ҳисоб меравад. Дар доираи самтҳои муайяншуда, вазифаи мо ҳизбиён ин аст, ки ҷомеаҳо барои анҷом дода-

ни амали созандае, ки боиси пешрафти соҳаҳо ва рушди давлат мегардад, роҳнамоӣ кунем.

Ҳамчунин, ёдоварӣ карда шуд, ки дар шароити имрӯза, аъзои ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ "Шуғли аҳоли", ки ҳама хизматчиёни давлатӣ мебошанд, пеш аз ҳама меболад сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллатро дуруст дарк намуда, он дастуру супоришҳои додасҳударо сармашки кори худ қарор диҳанд ва моҳияти аслии онро ба мардум дуруст расонанд.

н.ФАРҲОР

ТАРБИЯИ НАСЛИ ОЯНДАСОЗ ВАЗИФАИ ИМОНИВУ ВИҶДОНИИ МОСТ

Дар доираи ҷадвали баргузориҳои ҳонишҳои сиёсӣ оид ба татбиқи амалии Аксиия тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ барои нимсолаи якуми соли 2019 бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Хуросон Саидзода Раҳмон Азим дар Муассисаи маркази таълимӣ касбомӯзии назди ДДБ ба номи Носири Хусрав дар ноҳияи Хуросон бо иштироки омӯзгорону кормандони муассиса оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ ва татбиқи қисмати тарғиботию амалии Акси-



ия тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ Саидзода Раҳмон Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, эълон гардидани солҳои 2019-2021 Солҳои рушди

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва моҳияти Аксиия тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!»-ро мавриди баррасӣ қарор дода, аз устодону омӯзгорони ин боргоҳи касбу ҳунар ва илм ҷиҳати дар амал татбиқ намудани интизориҳои Пешвои миллат даъват ба амал овард.

н.ХУРОСОН



СОКИНОН АЗ СИЁСАТИ ОБОДКОРОНАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ СИПОСГУЗОРАНД

Вобаста ба иҷрои ҷадвали тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав оид ба татбиқи қисмати амалии Аксиия тарғиботӣ-амалии

ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо иштироки фаёлон, аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон аз ташкилотҳои ибтидоии ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Носири Хусрав, ки роҳҳои

байни деҳаҳо солҳои зиёд рӯи таъмирро надида буданд, ба пуррагӣ сангфарш карда шуданд.

Сокинони деҳаҳо аз ташаббуси ватандӯстонаи Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб миннатдор буда, бо шукргузорӣ аз сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат, Раиси муаззамии Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро қарда, дар корҳои ободониву созандагӣ, тоза қардани каналу захбурҳои идома дода истодаанд.

н.Н.ХУСРАВ

СОЛИ 2018 ВОҶЕАН СОЛИ ТАЪРИХӢ БАРОИ НОИЛ ШУДАН БА ДАСТОВАРДҲОИ БУЗУРГ

Дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ «Бақайдгирӣ» оид ба шарҳу тавзеҳи нуктаҳои Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 26 декабри соли 2018 ироа гардида буд вохӯрӣ доир карда шуд.

Дар вохӯрӣ муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Норақ Сабаляӣ Зоиров оид ба нуктаҳои муҳими Паёми имсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад наму-



да қайд карданд, ки Пешвои миллат соли 2018-ро воқеан соли таърихӣ унвон намуданд. Зеро дар самти сиёсати хориҷӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2018 бо огози расмӣ татбиқи ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар самти об, ба сатҳи шарӣ-

кии стратегӣ боло бурдани муносибатҳои Тоҷикистону Ёзбекистон, дар самти сиёсати дохилӣ, ба истифода додани агрегати якуми НБО-и Роғун ва дигар дастовардҳои бузург ноил гардидааст.

н.НОРАҚ



ФАРҲАНГ МУАРРИФГАРИ МУҚАДДАСОТИ МИЛЛӢ ДАР ҶОМЕА

Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Леваконт дар ЛКСК –и шаҳр ҷорабинии фарҳангиву тарбиявӣ ва намоиши ҳунарҳои дастони касбомӯзон баргузор гардид.

Дар Паёми имсолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззамии Ҳизби Халқии Де-

мократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани солҳои 2019-2021 барои мо сокинон ва ҳоса барои онҳое, ки дар риштаи соҳибкорӣ фаъолият мебаранд, воқеан фараҳбахш ва хурсандиовар буд. Ин пешниҳод идомии Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ки тӯли як сол таҳаввулоти ҷиддие

ҳунармандон ва касбомӯзон муаррифӣ шуд.

Дар нишастии 13-уми Юнеско ба ҳайси «Мероси фарҳанги ғайримоддӣ ба-шарият» эътироф шудани яке аз ҳунарҳои қадимии ҳоси бонувони тоҷик-ҷаҳангифодагари суҳанони боло, нишонаи миллати созандаву бунёдкор, сулҳҷӯ ва инсонпарвар мақом доштани тоҷикон дар байни миллатҳои ҷаҳон мебошад.

н.ЛЕВАКАНТ

Бо ҷалби ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ «Фарҳангчиён», «Коммунали», «Беморхонаи марказӣ», «Хушанг» ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шамсиддин Шохин баҳри баланд бардоштани сатҳи зиндагии оилаҳои ниёзманду یتимон ва баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ Аксиия



БЕҲТАРИН ХАЙР ДАСТИ ЯТИМОНУ НИЁЗМАНДОНРО ГИРИФТАН АСТ

тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» роҳандозӣ карда шуд.

Дар Аксиия ҳизбӣ ташкилотҳои ибтидоии болозир ва Кумитаи

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи маводҳои хӯрока харидорӣ карда шуда, ба ҷор оилаи ниёзманди ҷомеа ва маъбону یتимони кулл қўмаки яқвақтаина расонида шуд. Чунин амалҳои

нек бо ҷонибдорӣ аз сиёсати хирадмандонаи Раиси муаззамии ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон минбаъд низ ба нақша гирифта шуда, амалӣ карда мешавад.

н.Ш.ШОҲИН

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ

БО ДАСТГИРИИ ФАЪОЛОНИ ҲИЗБ МУШКИЛОТИ СОКИНОН ДАР ДЕҲОТ ҲАЛЛИ ХУДРО ЁФТА ИСТОДААСТ



Вобаста ба амалӣ гардидани Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардуми кишвар оид ба татбиқи Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ бо иқдоми ХХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Анорбоғ»-и деҳаи ба номи А.Рачабови ҷамоати деҳоти Чиликул Аксия тарғиботӣ-

амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» доир гардид.

Аксияи мазкур бо кӯмаку дастгирии вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Дӯстӣ Асрочов Саидмуҳтор ва раиси ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ Қирғизов Саидрахмон баргузор гардид.

Ҳадаф аз баргузори Аксияи ҳизбӣ зиёда аз 400 метр сангфарш намудани

роҳи валангори байни деҳа, ки солиёни зиёд сокинон хангоми рафту омад азият мекашиданд, роҳандозӣ гардид. Вобаста ба ташкили хашари дастаҷамъона сокинон, аз ҷумла аъзову ҷонибдорони ҳизб бо тавсияи ин марди саховатпеша дохили оромгоҳ ва роҳраву кӯчаҳо аз партовҳо тоза намуда, ҷўйборҳои обгузари дохили деҳа тоза карданд. Вобаста ба ҳадафи ҷоруми таъкидгардидаи Пешвои миллат Асрочов Саидмуҳтор дар дохили деҳа сохтмони сардхона, гармхонаи лимуларвариро оғоз намуд, ки ин боиси рушди деҳот мегардад.

н.ДҶУСТӢ

ТАБЛИҒОТ ТАВАССУТИ ҚОРҲОИ СОЗАНДАГИВУ БУНЁДҚОРӢ

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон дар доираи ҷадвали тасдиқнамуда бо мақсади баргузори хонишҳои сиёсӣ оид ба баррасии самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, роҳандозии Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони "Якҷоя ҳал мекунем!" ва сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии "Маҳаллаи Орзу" шанбегӣ ташкил намуда,



гирду атрофи маҳаллаи мазкур тозаву озода карда шуд.

Дар ҷараёни мазкур кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Ёвон мудирӣ шӯъбаи қор бо занон ва ҷавонони Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳия ва мутахассиси шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар

ноҳия ширкат варзида, ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ бо сокинони маҳаллаи мазкур суҳбатҳои муфид доир намуданд.

н.ЁВОН

БЕҲТАРИН ХАЙР ДАСТИ БЕМОРОНУ БЕЧОРАГОНРО ГИРИФТАН АСТ!



Бо иқдоми ватандӯстонаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Кубодиён дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии "Табибон" дар доираи ҷадвали баргузори Аксияи тарғиботӣ-

амалии ҳизбӣ таҳти унвони "Якҷоя ҳал мекунем!" ҷараёни роҳандозӣ карда шуда, дар он раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳия Шариғзода Маҳмадабӯ ва раиси ташкилоти ибтидоии ҳизбии "Табибон" То-

шев Темур иштирок дошта, ду нафар бемороне, ки аз оилаҳои ниёзманди ҷомеа дар беморхона бистарианд, аз ҷониби кормандони сохтори госпиталӣ, ки ба тариқи ройгон табобат мегиранд аз наздик шинос шуданд.

Модарони бемор ташаббуси неку инсондӯстонаи ҳизбиёро давоми ғамхориҳои ватандӯстонаи Раиси муаззамии ХХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доништа, аз иқдоми созандаи ХХДТ изҳори миннатдорӣ баён намуданд.

н.ҚУБОДИЁН

АКСИЯИ ҲИЗБИИ «ЯКҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!» АЗ ҶОНИБИ МАРДУМИ ВАТАНДҶУСТИ ДЕҲОТ ДАСТГИРӢ ЁФТ

Бо ибтиқори Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Кушониён тибқи ҷадвали тасдиқгардида дар ташкилоту муассисаҳо ва деҳаву маҳаллаҳои ноҳияи Кушониён дар нимаи якуми соли 2019 Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» роҳандозӣ шуда истодааст. Ин навабат дар деҳаи Биби-хураи ҷамоати шаҳраки Бохтариён ҷараёни гузаронида шуд.

Дар он масъулин оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизб, ватандӯстию хештаншиносӣ, омодагиҳои ҷамоатона ба истиқболи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, риояи талаботи Қонуни Ҷумҳурии



Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ҷалби ҷавонон ба қорҳои хонагию хунарҳои мардумӣ, тарғиби нақши урфу одат ва анъанаҳои неки мардумӣ андешаронӣ карданд.

Баъдан Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!»-ро баргузор

намуда, иштирокдорон беҳи дарахтонро нарма карда, ҷўйборҳои обгузарро аз партовҳо тоза ва гирду атрофи деҳа ва оромгоҳи деҳаи номбурдари ба тартиб дароварданд. Инчунин, дар ин раванд дар деҳа зиёда аз 48 бех дарахтони сояфкан ва ороишии ҳамешасабз шинонида шуд.

н.ҚУШОНИЁН



ХУНАРМАНДОН АЗ ДАСТГИРИҲОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ СИПОСГУЗОРАНД

Воҳӯрии навбатии кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Муъминобод бо фаъолон ва сокинони кӯчаи ба номи Т.Раҳимов оид ба баррасии Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалишавии

Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» мулоқот баргузор гардид.

Масъулин зимни суҳанронӣ иброд доштанд, ки дар Паёми навбатӣ Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар солҳои 2019-2021-ро Солҳои рушди

деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ эълон гардид, ки ин пешниҳоди Роҳбари давлат аз ҳар як хунарманди тоҷик масъулияти баландро талаб менамояд. Инчунин, дар идомаи воҳӯрӣ самтҳои афзалиятноки фаъолияти ХХДТ, пешгирии гаравиши занону ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, риояи фарҳанги либоспӯшӣ, эҳёи

хунарҳои мардумӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд.

Баъдан масъулин ҷамъомадагонро, ки бештари онҳо занону бонувони хунарманд ташкил медиҳанд, ба рушди хунарҳои мардумӣ, ҷалби занону бонувони хонашину ба касбу хунарҳои мардумӣ даъват намуданд.

н.МУЪМИНОБОД

ХХДТ – ҲИЗБИ СОЗАНДАЮ БУНЁДҚОР ВА ПЕШОҲАНГИ ҶОМЕА

Дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Заводи ҚОБ» (қорҳои оҳану бетонӣ)-и ноҳия хониши сиёсӣ бо иштироки кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳия гузаронида шуд.

Зимни баромади мудирӣ шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи Гадоӣ Сайдалиев қайд кард, ки дар Паёми навбатӣ Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамлакат саноатикунони босуръати кишварро ҳадафи ҷоруми миллӣ эълон карданд. Вобаста ба ин масъулин аз ҳидоятҳои Пешвои миллат ёдовар шуданд, ки



зарур аст мо сокинони кишвар якҷояву аҳлона заҳмат кашем ва то соли 2030 ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохиларо ба 22% расонем.

Барои расидан ба ин мақсад бояд амалишавии барномаҳои соҳавии қабулгардида ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳти назорати қатъӣ қарор дода,

самаранокӣ ва сифати онҳо таъмин карда шавад.

Ҳамзамон, дар доираи Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» аз ҳисоби ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Заводи ҚОБ»-и ноҳия ба як нафар шахси эҳтиёҷманд маводи ғизоӣ 5 кг равшан ва 1 халта орд тақдим карда шуд.

н.ҲАМАДОНӢ

АЪЗО ВА ҶОНИБДОРОНИ ХХДТ ДАР ШАҲРИ ҚҶЛОБ БА ҚОРҲОИ СОЗАНДАГИЮ БУНЁДҚОРӢ ДАР ДОИРАИ АКСИЯИ ҲИЗБӢ ТАҲТИ УНВОНИ «ЯКҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!» ҶАЛБ ГАРДИДАНД

Ҷиҳати боз ҳам густариши робита бо мардум ва ҷалби оммаи васеи сокинон дар амалӣ намудани ҳадафу мақсадҳо ва қору пайкори созандаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, инчунин, татбиқи ҳадафу вазифаҳои дар ростии солҳои 2019-2021 эълон гардидани Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ ва ба ҳамаи василаи саҳм гузоштан дар Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бахшида ба таҷлили сазовори ҷашни 30 - солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 барои ташкилотҳои ҳизбии вилояти Хатлон Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ эълон карда шуд.

Бо иновати ин Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Қўлоб ҷадвали баргузори ҷараёниҳо оид ба татбиқи амалии Аксияи ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» барои ним-солаи аввали соли 2019-ро тасдиқ намуда, бо ташаббуси фаъолон, роҳбарони ташкилотҳои ибтидоӣ, сокинон ва дигар шахсон саховатпеша, зимни роҳандозии Аксияи ҳизбӣ дар қорхонаву муассисаҳо,



маҳаллаҳо ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ бо назардошти имконият ва талаботу эҳтиёҷоти деҳаҳо маҳал ё муассиса қорҳои созандагиву бунёдқорӣ ва ободонӣ ба анҷом расонида мешавад.

Дар ҳамаи радиҳои барои амалӣ гардонидани дастури ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ҳаллу фасли мушкилоти мардум ва дар ин замина, сафарбар кардани аҳоли ба созандагиву бунёдқорӣ, вусъат бахшидан ба қорҳои ободонӣ, таъмиру тармими биноҳои маъмурию истиқоматӣ, кӯчаву хиёбонҳо, гулгашту боғҳои фароғатӣ мавзӯҳои истироҳатӣ, инчунин тоза кардани деҳаҳо маҳалли зист ва назди ташкилоту муассисаҳо, инчунин фа-

ъл гардонидани ҷомеа дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоии мавҷуда аз роҳи тарғиби дуруст сафарбар намудани қорҳои хайру саҳо бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Қўлоб дар деҳаҳои Чинор ва Гултеппаи ҷамоати деҳоти Даҳана Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» баргузор карда шуд.

Дар роҳандозии аксияи мазкур бо истифода аз қувваи фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони ҳизб ва мардуми деҳа сохтмони пули мошингузар оғоз гардида, тариқи хашар сохта ба истифода медиҳанд. Иловазан, ҷўйборҳои обгузари ду канори роҳи дохили деҳа таъмир гардида, наздики 30 адад симҷӯҳои барқӣ насб карда шуданд.

н.ҚҶЛОБ

НАҲЗАТИҲО МИЛЛАТИ ТОЧИКРО ДУБОРА БА КОМИ БАДБАХТӢ БУРДАНИАНД!

Дар ибтидои ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ ба сари мардуми мо душвориҳои зиёде бор гардид. Гирдиҳоии бардавом ва ахиран сар задани ҷанги шаҳрвандӣ Тоҷикистонро аз мероси давлати Шӯравӣ ки ҳаққи ҳалоли давлат ва миллати мо буд, маҳрум сохт. Касе наметавонист, ки сабабгори ин ҷангу ҷанҷол кист, дар пайи он чӣ мақсаде ниҳон аст.

Оқибат бадҳоҳои давлат — нахзатиён худро ошкор намуданд, онҳо барои бастанӣ сулҳ шартҳо ба миён гузоштанд. Яке аз он шартҳо ба таври расмӣ шинохтан ва бақайд гирифтани ҳизби пинҳонкоро нахзати ислом буд.

Дар ибтидо на ҳама аз мақсади ниҳои онҳо, ки ба сари қудрат омадану бунёди давлати исломӣ дар Тоҷикистон буд, огоҳӣ доштанд. Ҳодисаҳои моҳи сентябри соли 2015 ин мақсадро ошкор сохт.

Кабирии косалеси хочагони хориҷӣ ва думравонаш маҷбур шуданд, ки барои раҳой аз ҷазо бо роҳи пинҳони аз Тоҷикистон фирор намоянд. Ё, ки умеди бозгашт ба Тоҷикистонро аз даст додааст, ба ҳар як роҳу восита тухмату бухтони бардурӯғро нисбати давлату миллати тоҷик паҳн менамояд. Ба ибораи дигар, аз тариқи ютубу шабакаҳои иҷтимоӣ кӯшиш мекунад рӯи нопоки худро дар домони поки миллати тоҷик тоза кунад.

Баъди баромади мубалиғи ин ҳизб Айёмиддин Сатторов ҳолати Кабирӣ ва пайравонашро тассаввур намудан душвор нест. Мисли он аст, ки онҳоро дар болои сӯзан ва оташи тафсон шинонидаанд. Бетоқату безобитаанд.

Бо даъвату бе даъват ба ҷаласаҳо хозир гардида, кӯшиши худсафедкунӣ менамоянд, суҳбатҳои мустамкам анҷом медиҳанд ва ғайра.

Имрӯз нафрати мо ба ҲНИ ба саркардагони он, ки боиси ҷанги шаҳрвандӣ, қатли беш аз 100 ҳазор ҳамватанон, гуреза гардидаи бештар аз 1 миллион одамон, гуруснагӣ, бемории оммавӣ ва ятим мондани кӯдакон гардид, то андозаест, ки ҳар яки мо баъди рӯ ба рӯ омадан ба онҳо ба рӯяшон туф намуда, шаппотӣ мезанем.

Табиати иғво андохтан, бадбинӣ, дурӯғӣ, ҳақиқатро инкор кардан, дар ҳаққи касе ва ҷизе ғаразгӯӣ кардан хоси нахзатиён ва роҳбарашон Кабирӣ аст. Чунин одамон омодаанд, барои манфиати шахсӣ аз баҳри тамоми муқаддасот — Ватан, миллат, мазҳаб, ҳонаю дар гузаранд. Онҳо барои расидан ба мақсади нопоки худ хозиранд, ҳазорҳо одамонро кушта, миллионҳо ҳамватанонро ватангадо, яъне гуреза кунанд, садҳо кӯдакро ятиму бепарастор намоянд.

Ҳамаи инро мардуми мо дар симои нахзатиён ба ҷашми худ дидаанд ва солҳои навадум бо гуноҳи нобахшидагии онҳо тамоми хорию зорию аз сар гузаронданд.

Вакте аз он рӯзҳо ёдовар мешаванд, шохидони ҳол аз Худо илтиҷо менамоянд, ки дигар он рӯзҳои мудҳиш ба сари мардум наояд.

Имрӯз ба мушоҳида мерасад, ки Кабирӣ ва думравонаш аз карда пӯшаймон нестанд. Онҳо гуноҳи дар назди Ватан, миллат ва дину мазҳаб кардашонро дар ин дунё шустан намехоҳанд. Яъне иқдор намегарданд, ки маҳз бо дастури хочагони хориҷӣ ва бо иғвоандозии онҳо миллат, ду бародари як падару модари тоҷик ба муқобили якдигар бархестанд.

Баъди тираш ба ҳадаф нарасиду амали хиёнаткоронаш ошкор гардид, дума ҳода карда, рӯ ба гурез овард. Албатта дар Ғарб худро мӯсичаи бегуноҳ ва гурезаи сиёсӣ муаррифӣ намуда, то имрӯз аз сомонаҳои интернетӣ нисбати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти кишвар, Ҳукумати

мамлакат суҳанҳои подарҳавои ғарзона паҳн менамояд.

Кабирӣ ту гумон накун, ки мардуми кишвар чизеро наметавонанд ту гулашон мезанӣ. Мо хуб медонем тӯҳмат задан, иғво андохтан ин вазифаи ту ва ба ибораи дигар ҷойи кори туст. Мо хеле хуб медонем, ки барои ин амали пасти инсонӣ ба ту маблағ медиҳанд ва аз пули ҳаром вучуди фарзандонаро ҷун забон ва вучуди ҳароми худ ҳаром мегардонӣ. Он чи ту мегӯӣ ва менависӣ дар назди мардуми сарбаланди тоҷик қадре надорад. Зимни ташкили саволу ҷавоби видеои Кабирӣ дар баробари бисёр маккор буданаш, ҳислати дигараш ҳам аён шуд, ки хоси арӯсон аст. Одатан арӯсон дар бари худ дугонаҳои аз ҳудашон безебтар мегарданд, то дар маҷмӯъ зебову дилфареб намоянд. Кабирӣ ҳам ба сифати модератори суҳбатҳои худ Алим Шерзамонро, ки бо лакнат суҳан мегӯяд, интиҳоб кардааст, то дар фони ӯ хушсуҳани худро ба намоиш гузорад. Ҳол он ки дар ду суҳбати кардааш гапи наведе, ки кири шунидан дошта бошад, нагуфт.

Мо, сокинони мамлакат ҳамаҷуз шохиди як дастовард, бунёди як иншооти бузурги аср мегардем. Тоҷикистон



ГУРЕЗАҲОИ ТОҶИК ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ ХОНУМОНСӢ

дигар он Тоҷикистон нест, ки 10-15 сол пеш буд. Тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор дорад ва сатҳи зиндагии мардум пайваста боло меравад. Агар касе ба ин дастовард ва пешраҳии соҳаҳои муҳталифи хочагии халқи мамлакат ғарзона нигарад ва меҳнату заҳмати Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро нодида гирад, Худо кӯраш мекунад.

Суҳани пандомези дигаре ҳам хаст, шояд ту надонӣ. Чунки як умр дар орзуи пул ҳастию курсии роҳбарӣ. Иншоолӯҳ ҳар дуяш ҳам насибат намекунад. Меғӯянд, кӯр асоҷро як бор гум мекунад. Мардуми мо аз қафои шумо ҳайвонҳои одамсурат рафта, як бор асоҷонро гум карданд, (фиреб хӯрданд) дубора онҳоро ба доми тазвир андохтан, ба муқобили давлат бархезонидан аз имкон берун аст. Ҳоло ҳам, ки зинда ҳастӣ ба ту ҳамчу одами рӯзгордида тавсия медиҳам, ки дар назди Ватан ва миллат аз он амалҳои ношоистаат тавба кун. Шояд дар гӯр бо ин амалат оромтар бихобӣ.

*Сад бор бадӣ кардию шарми ту
наомад,
Некӣ чӣ бадӣ дошт, ки як бор
накардӣ.*

Сафар ХАЛИЛЗОДА
узви гурӯҳи вакилии ҲХДТ дар
Маҷлиси вакилони
халқи ноҳияи Ховалинг

ДАСИСАБОЗИҲОИ КАБИРӢ ДАР ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ ХУДАШРО ШАРМАНДА КАРД

Таърих гувоҳ аст, ки мардуми сарбаланди тоҷик аз қадим пешрафти зиндагиро бо ақлу заковат, донишу фаросат, фарҳангу маданият таъмин мекунанд, на бо ҷаҳолату тире туфанг ва ё дасисаандозӣ мисли Кабирӣ ва атрофиёни ӯ. Нахзатиён, ки ҳамакун ҷодари найранг аз рӯи роҳбарияташ гирифта шудааст, симои аслии худро ба намоиш гузошта истодаанд. Аз аввали пайдоиши ин гурӯҳи пинҳонкор, ки охиран дар лиқоби ҳизби сиёсӣ барномаҳои хочагонашонро дар кишвари мо амалӣ кардан меҳостанд, аъзои қаторӣ ва ҳатто солмандони ҳаммаслақонашон ҳам ирода ва ё ҳуқуқи эрод гирифтани нисбат ба аъмоли роҳбаронашонро надоштанд. Ҳолонки берун аз дарвозаҳои ҳонаву макони найрангбозихояшон иддаи подарҳавои озодбаёнӣ аҷргузорӣ ба арзишҳои демократӣ менамуданд.

Ҳамин тавр Кабирӣ дар фазои виртуалию афкори умум худро нахзати сиёсатмадор вонамуд мекарду дар доираи ҳаммаслақону пайравонаш аз худ дастпарвари ягонаи ба қавле «устод»-ашонро метарошид, ки ҳатто баъди аз Тоҷикистон фирор намуданаш ҳам

ҷанд тан аз пайравонаш дар кишварҳои Аврупо паноҳ бурда, даст ба бадномсозии давлату ҷомеаи Тоҷикистон зада истодаанд. Ин хоинони Ватан, ки зери ниқоби «опозитсия» дар кишварҳои Ғарб макон ихтиёр кардаанд, бо ҳар роҳу васила мекушанд то суботу оромии кишвари моро ҳалалдор созанд.

Нахзатиҳо то ҷое бенангу беномусанд, ки аз дурӯғу найрангҳои рӯйирист ҳам рӯ намегардонанд. Тавре дидем, нахзатиҳои лаънатӣ ба хотири популизм рӯзи гузашта ба қавли ҳудашон Иттиҳоди нави муҳолифинро ташкил доданд. Аммо ин на иттиҳоди паймони миллий, балки як рӯсиёҳие беш набуд. Ин таҳқир нест, воқеият аст ва исбот ҳам дорад! Рӯсиёҳии нахзатиён фавран ошкор шуд, вақте ки сари мизи имзогузорӣ ба санади ба қавли ҳудашон «паймони миллий» ҳамон чор узви ҳудити ТТЭ ҲНИ нишаст ва ҳар кадоме гӯиё роҳбари созмони алоҳидаи опозитсия буд. Ин рӯсиёҳиро ҳам дарк кард ва ҳеч кас онро қиддӣ ҳам қабул накард. Кабирӣ бошад рӯзи гузашта иддао мекард, ки инҳо гурӯҳҳои алоҳидаанд. Ин матлаб ҳам на ба он хотир аст, ки мардум аз найрангҳои нахзатиён огоҳ бошанд. Бубинанд, ки ин тоифа на шарм доранд на ҳаё. Шояд имрӯз барои хочагони хориҷиашон нодаркор шуданд, ки онҳоро ба анҷом додани чунин мазҳакаи бешарафона таҳрик доданд?! Бале, аз рӯзе ки нахзатиён ба қатли сайёҳони хориҷӣ иқдом карданд, ҷомеаи ҷаҳонӣ пурра ба ин тоифа нафрат кард, ҳатто хочагонашон ҳам.

Шахсан мутмаинам, ки бо гузашти андак муҳлати дигар дар атрофи саркардагони ин ташкилоти террористӣ экстремистӣ касе наметавонад. Ҳатто фарзандонашон ҳам аз доштани чунин волидайнӣ хоин рӯ мегардонанд. Чунки хиёнат, махсусан хиёнат ба Ватан амали нобахшидагӣ ва ҳатто фарзандони чунин ноҳалафон агар заррае номуси ватандорӣ дошта бошанд, ин маъниро дарк мекунад....

Айни ҳол кӯшиш доранд тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ баромад карда, худро сафед нишон диҳанд. Вале баръакс, дониствад надониста худро шарманда намуда истодаанд. Зеро миллати тоҷик медонад, ки ҳар як ҳарфи Кабирӣ макреро дар худ дорад ва дохили шакараш мур аз заҳри қотил аст. Мардуми тамадунофар ва бофарҳанги тоҷик хуб медонанд, ки нахзатиён ба ҷуз валангор кардани шахру деҳот кушторӣ бародару сӯзонидани ҳонаи бародар, сағир кардани тифлони хурдсол, вайрон кардани оилаҳои солим дигар чӣ кори некеро анҷом додаанд? Оё боре фикр кардаанд, ки исломро пешаи худ кардаанд ба чӣ амалҳо даст мезананд? Худро аҳкомдорони ислом меноманду дар пайи зулму истисмор ва вайрон кардани мафкураи бархе аз ҷавонони гумроҳу камсаводанд. Оё боре фикр кардаанд, ки ин ҳама амалҳои нопоки анҷомдодашонро дар назди қонун, халқ ва гуфтаҳои Қуръони Карим чӣ ҷавоб меода бошанд? Шоире гӯиё маҳз барои насихати нахзатиён чунин навиштааст:

*Мор то рост назардад наравад
дар суроҳ,
Рост шав, то битаваӣ ба лаҳад
гунҷидан.*

Лутфия ШАРИФЗОДА
узви гурӯҳи вакилии ҲХДТ дар
Маҷлиси вакилони халқи
ноҳияи Муъминобод

БА ИСТИҚБОЛИ 30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ ДАР ХАТЛОН БЕШ АЗ 6000 ИНШОӢТ СОХТА МЕШАВАД



Санаи 31.01.2019 раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода бо доираи васеи намоёндогони васоити ахбори оммаи вилоятиву ҷумҳуриявӣ нишастӣ матбуотӣ доир намуд. Дар рафти нишаст раиси вилоят таъкид дошт, ки соли 2018 бо рӯйдодҳои муҳим ва дастовардҳои иқтисодиву иҷтимоӣ барои тамоми мардуми кишвар, аз ҷумла вилояти Хатлон бостонӣ таърихӣ ва фаромӯшнопазир буд. Ба фаъолият оғоз бахшидани агрегати якуми Нерӯгоҳи барқи обии "Роғун" дастоварди нодиртарину бузургтарини мардуми тоҷику тоҷикистонӣ аст, ки аз хизматҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат мухтарам

Эмомалӣ Раҳмон дарак медиҳад. Ҳамин тавр роҳбари вилоят доир ба дастовардҳои соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии вилоят дар соли 2018 ёдовар шуд.

Тавре ки таъкид дошт, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии минтақавии вилояти Хатлон дар соли 2018 ба 17 миллиарду 107,5 миллион сомонӣ расида, афзоиш нисбати соли 2017-ум 6,8 фоизро ташкил медиҳад. Иҷрои нақшаи андозҳо бо назардошти андозии иҷтимоии ғайрибучетӣ дар соли 2018-ум ҳамагӣ 100,6 фоиз таъмин гардида, ба буҷет 1328,7 миллион сомонӣ маблағ ворид карда шуд, ки нисбати нақша 7,8 миллион сомонӣ зиёд мебошад.

Чуноне ки аз ҳисоботи роҳбари вилоят равшан гардид, дар асоси нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 6 ҳазору 60 адад иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст. Қисмати зиёди иншоотҳои мазкур, аз қабили корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои савдо ва дӯконҳои тичоратӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ ва хонаҳои иқоматӣ сохта ба истифода дода шудааст. Раиси вилоят нисбати масъалаи муҳими рӯз таъдиду таъмир ва бунёди роҳҳои мошингузар таъкид ба миён овард. Аз ҷумла қайд намуд, ки марҳилаи якуми таъдиду роҳҳои Душанбе-Бохтар ба анҷом расидааст. Айни замон дар ноҳияҳои Балҷувон, Темурмалик низ таъдиду роҳҳо босуръат идома доранд.

Пас аз гузориши муфассали раиси вилоят доир ба дастовардҳои соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии вилояти Хатлон дар соли 2018 рӯзноманигорон ба масъалаҳои вобаста ба ободониву бунёдкорӣ, фарогирии мавҷи телевизиони Хатлон, ҳолати меллиоративии заминҳо, иҷроиши барномаҳои қабулгардида, шугли аҳоли ва дигар масъалаҳо ба раиси вилоят саволҳо дода, посухҳои қаноатбахш гирифтанд.

БАРОИ ТАЪМИНИ ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ СОКИНОН ТАЛОШ МЕВАРЗЕМ!

Тибқи чадвали тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳритуз бо сокинон ва фаъолони ҲХДТ дар деҳаи Сайёди ҷамоати деҳоти ба номи Худойназар Холматови ноҳияи Шаҳритуз хониши сиёсӣ баргузор гардид.

Дар он раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Шаропов Ҳомидҷон, муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Аҷилдиев Турдимурод ширкат карда, оид ба нуктаҳои асосии Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,



мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизб, инчунин татбиқи қисмати тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти ун-

вони «Якҷоя ҳал мекунем!», ва дигар мавзӯҳои муҳим андешарони карданд.

н.ШАҲРИТУЗ

БАТАНИ АЗИЗАМОНРО АЗ ИН ДИДА ШУКУФОНТАР ХОҲЕМ КАРД



Тибқи нақшаи тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷувон дар ташкилоти ибтидоии деҳаи "Турко"-и ҷамоати деҳоти Балҷувон бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи

ҲХДТ дар ноҳия Мирзозода Исуф ва мудирӣ шуъбаи кор бо ҷавонон ва занони Кумитаи иҷроияи Муродова Марҷона бо сокинони деҳа атрофи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ доир гардид.

Дар вохӯрӣ масъулин дар бораи нуктаҳои муҳими Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, эълон гардидаи солҳои 2019-2021 ҳамчун Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ суханронӣ намуданд.

Баъди анҷомебии суҳбату вохӯрӣ бо иштироки сокинон аз ҷои намоёндогони ТҶЧ "Созандагони Ватан" Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони "Якҷоя ҳал мекунем!" доир карда шуда, роҳи деҳаи Туркоро тариқи хашари дастаҷамъона сангфарш намуданд.

н.БАЛҶУВОН



ҶАҲОН ДАР ЯК ҶУМПА

- Бар асари амалии террористӣ дар яке аз бозорҳои Муҳон шаҳри Яман 6 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 20 нафари дигар ҷароҳат бардошт;
- Кормандони сохторҳои қудратии Ироқ 8 террористро, ки меҳостанд дар музофоти Майсони шаҳри Бағдод амалҳои террористиро анҷом диҳанд, боздошт намуданд;
- Дар шаҳри Хюстени штати Техаси Штатҳои Муттаҳидаи Америка ҷангоми амалиёти боздошткунӣ ҷинояткорон онҳо ҷониби кормандони мақомоти полис оташ кушоданд, ки дар рафти тирпаронии ҷавобӣ ду силоҳбадаст нобуд карда шуд;
- Дар қисми шимолии Буркина-Фасо силоҳбадастон ба қароргоҳи хизматчиёни ҳарбӣ ҳамла карда, 4 низомиро ба ҳалокат расонида, чанд нафари дигарро захмӣ намуданд;
- Қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоии Ҷумҳурии Арабии Миср дар нимҷазираи Сино қароргоҳи силоҳбадастонро мушакборон карда, ду роҳбари гурӯҳи террористиро нобуд карданд;
- Дар минтақаи Ҷамтали вилояти Балхи Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон гурӯҳи силоҳбадастон ба нуктаи гузаргоҳи назоратии кормандони сохторҳои қудратӣ ҳамла намуда, 10 хизматчиӣ ҳарбию ба ҳалокат расониданд;
- Дар штати Луизианаи Штатҳои Муттаҳидаи Америка тирпаронӣ ба амал омад, ки дар натиҷаи он 5 нафар ба ҳалокат расид;
- Дар музофоти Сулуи Филиппин ду амалии террористӣ анҷом дода шуд, ки дар натиҷаи он 27 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 100 каси дигар маҷрӯх шуданд;
- Дар Ҷумҳурии Демократии Конго аз вараҷаи Эбола зиёда аз 400 нафар ба ҳалокат расида, 700 каси дигар ба ин беморӣ мубтало гардиданд;
- Дар штати Минас-Жерайс Бразилия теъдоди ҳалокшудагон бар асари раҳнашавии обанбор ба 58 нафар расида, қариб 300 каси дигар бенишон гардиданд;
- Дар вилояти Саратовии Федератсияи Россия барфи зиёд ва сардии шадид сокинонро ба мушкӣ рӯ ба рӯ кард, ки даҳҳо садамаи наклиёт руҳ дода садҳо сокинон ҷароҳатҳои гуногунӣ ҷисмонӣ бардоштанд;
- Дар музофоти Димишқи Сурия кормандони сохторҳои қудратӣ аз гурӯҳи қочқончиён 150 ҳазор адад хабҳои дорои маводи нашъаовар ва дар ҳаҷми калон ҳаширо дарёф карданд, ки ин метавонист садҳо нафарро ба бемории нашъамандӣ гирифтормояд;
- Дар наздикии Истанбули Туркия ҷангоми таъмир кардани киштии боркаш дар он сӯхтор сар зад, ки дар пайи ҳодиса 2 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо нафари дигар ҷароҳат бардоштанд;
- Дар пойтахти Куба шаҳри Гавана гирдбод ва боришот ба амал омад, ки бар асари офати табиӣ 3 нафар ба ҳалокат расида, 170 каси дигар захмӣ гардиданд;
- Дар минтақаи Апуримаки Перу девори бинои меҳмонхона хароб гардид, ки дар пайи он 15 нафар ҳалок шуда, 29 каси дигар ҷароҳат бардоштанд;
- Дар музофоти Сулавесии ҷанубии Индонезия шумораи ҳалокшудагон бар асари боришоти мавсимӣ ва обхезӣ ба 50 нафар расида, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд;
- Дар қисми шимолии Алҷазоир тӯфон ва боришот ба амал омада, дар пайи ҳодиса 5 нафар ҳалок шуда, чанд каси дигар захмӣ гардиданд;
- Дар яке аз минтақаҳои аҳолинишини шаҳри Гаагаи Нидерланд дар бинои истиқоматии сеошёна тарқиш рӯх дод, ки бар асари он 10 нафар захмӣ шуд.



**ҲАМРОЗИ
ХАЛҚ**

Муассис:

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Масъули чоп:
ОРЗУ ҲАМИДИЁН

Котиби масъул:
АЛОВУДДИН АМИРЗОДА

Ҳайати мушовара:
Қурбон ҲАКИМЗОДА,
Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАҲМОНЗОДА

Ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,
Ҳусейн САИДОВ

Тарроҳ:
ҲУСРАВ МАЗОРИЕВ

Дар нашрия ба хотири чандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат накунанд ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дӯш нагирад.

Ақсу дархост ва номаҳо ба муаллифнашон баргардонда намешаванд. Ба дурустии далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламаҳои истифода шудаанд, муаллифнашон масъулият доранд.

Нашрия таҳти
рақами 627 дар
Вазорати Фарҳанги
Ҷумҳурии
Тоҷикистон сабти
ном шудааст.

Суроға:
735140, ш. Бохтар,
кӯчаи Айни-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70

Чопхонаи ҶДММ «Шохин-С», теъдод: 12860 нусха

